

УДК-621 01

## АСОСНОК НАМУДАНИ ПАРАМЕТРҲОИ КОНСТРУКТИВӢ ВА РЕЧАВИИ

# ДАСТГОҲ БАРОИ ТОЗА НАМУДАНИ ФАЛБЕРҲО

<sup>1</sup>У. П. Исоев, <sup>2</sup>Х.К. Хучамкулов, <sup>2</sup>М. Адамхонов


<sup>1</sup>Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур,

## **²Донишгоҳи давлатии Дангаро**

**Калимаҳои асосӣ:** саққоҳо, тозакунӣ, чумбондан, амплитуда, суръат, радиус, самаранокӣ, галбер.

Дар раванди истехсоли ғалладона барои тайёр кардани тухмӣ ва маводи хӯрокворӣ, мошинҳои ғалберии тозакунии ғалладонагиҳо истифода мешаванд. Яке аз нуқтаҳои заифи ин гуна мошинҳо системаи тозакунии ғалберӣ мебошад, зоро дар маҷмӯъ баста шудани онҳо ба самаранокии тоза намудан ва маҳсулнокии дастгоҳ таъсири манғӣ мерасонад [2,4,8].

Барои тоза намудани сатҳи ғалбер дар мошинҳои ҳозиразамони ғалладона тозакунанда асосан саққоҳои тозакунак, аз сабаби эътиимоднокии баланд, осонии истифода ва арzon будани онҳо дар муқоиса бо аналогҳо доштанашон, истифода бурда мешаванд[1,3,7]. Аммо, сарфи назар аз ҳама бартариҳо, истифодаи онҳо тоза кардани мутлақи сатҳи ғалберро аз унсурҳои донаи дар сӯроҳихо часпидашударо таъмин намекунад, зоро саққоҳо харакатҳои хаотикӣ мекунанд ва таъсири он бо сатҳи ғалбер хусусияти эҳтимолӣ дорад. Бартараф кардани чунин нуқсон ҳангоми нигоҳ доштани афзалиятҳои дар боло номбаршуда имкон медиҳад, ки барои тоза намудани ғалбер



тозакунанда дар шакли навасонотӣ истифода шавад [6]. Бо конструксия худ, ин тозакунанда сатҳи ҷумбониданро бо тамоми гардишҳо мепайвандад, ки ин имкон медиҳад, ки майдони алоқа ва мувоғикан, самаранокии тоза карда шавад. Дар асоси маълумоти таҷрибавӣ, истифодай тозакунанда дар шакли фанар дар муқоиса бо саққоҳо, самаранокии ҷудошавиро вобаста ба речай кори ҳаракати ҷумбонидан 5...16% зиёд мекунад. Барои оптимизатсияи ин речаҳо таҳқиқоти назариявӣ барои муайян кардани амплитуда ва басомади оптимальии ҳаракати авлонҷдии лозиманд. Раванди тамос бо тозакунанда бо сатҳи инъикоскунанда ва таъсири шакли он ба минтақаи тамос дар воҳиди вақт низ таҳлилпро талаб мекунад [5].

Харакати катаки ғалберро дар зери даврзаний экссентрик дида мебароем (рас. 1).

## **Расми 1 - Барои муайян кардани суръати уфуқии ғалбер**

Амплитудаи навасониҳои уфукии галбер ба  $2r$  баробар аст, ки дар он  $r$  - радиуси эксцентрикӣ,  $V_p$  - суръати уфукии галбер,  $V_e$  - суръати хаттии нуқтаи эксцентрикӣ,  $AB$  – дарозии фишанги пайвасткунанда эксцентрикии галбер. Аз рӯйи теоремаи проексияи суръатҳои нуқтаҳои чисми ҳамвор ба самти қисми пайвасткунандай онҳо мӯрӯн инфодаро ба даст меорем:

$$V_p \cos\beta = V_3 \cos(\pi/2 - \alpha - \beta), \quad \text{et} \quad V_p \sin\beta = V_3 \sin(\alpha + \beta),$$

6

$$V_p \cos\beta = V_2(\sin\alpha \cos\beta + \sin\beta \cos\alpha). \quad (1)$$

Суръати үфүккүн галбер бо формулаи зерин хисоб карда мешавад:

$$V_p = V_0 \frac{\sqrt{r^2 - x^2}}{r}$$

Бо нишон додани суръати кунции гардиши эксцентрики  $V_e/r$  тавассути  $\omega$ , пас суръати галбер  $V_p$  ба  $V$ , мо ба даст меорем

$$V = \sqrt{r^2 - x^2} \quad (2)$$

Аз ин формула дида мешавад, ки ҳангоми  $x = \pm r$  суръати галбер ба сифр, ва дар вакти  $x = 0$  суръати  $V$  максимум аст ва ба  $\omega$  баробар аст. Барои муайян кардани ин шитоб, мо суръати  $V$ -ро бо гузашти вакти  $t$  фарқ мекунем, ки он аз ифода муайян карда мешавад. Суръати уфукии галбер бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$V_p = V_0 \frac{\sqrt{r^2 - x^2}}{r}$$

Суръати кунции даврзании эксцентрикро  $V_e/r$  бо  $\omega$  ва суръати галберро  $V_p$  бо  $V$  ишора намуда, чунин пайдо мекунем:

$$V = \sqrt{r^2 - x^2}. \quad (2)$$


Аз ин формула дидан мумкин аст, ки ҳангоми  $x = \pm r$  суръати галбер ба сифр баробар аст, аммо ҳангоми  $x = 0$  суръати  $V$  максималӣ буда ба  $\omega$  баробар аст. Барои муайян кардани шитоб суръатро ( $V$ ) нисбати вакт ( $t$ ) ҳосила мегирнем, ки бо ифодаи зерин муайян карда мешавад

$$a = \frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{dV}{dx} \cdot V,$$

$$a = -\frac{x}{\sqrt{r^2 - x^2}} * \omega \sqrt{r^2 - x^2} = -\omega^2 x, \quad (3)$$

Ҳамин тарик, бо амплитудаи ҳаракати авлонҷдиҳӣ ба  $2r$  баробар, дар нуқтаҳои фавқулоддаи  $x = \pm r$  – шитоб максимум ва дар  $x = 0$  суръат максимум ва шитоб ба сифр баробар аст.

Ҳаракати галберро ба самти муайяне (барои муайян, ба самти мусбати тири  $x$  ба



тарафи рост) диде мебароем. Дар муқоиса бо таҳқиқоти назариявии ҳаракати тозакунанда, ки П.М. Зайка [9, 10], ҳаракати элементи тозакунанда бо дарназардошти лагжиши он дар сатҳи моил ба рифҳои инъикосшаванда ва ҷорӣ намудани сатҳи иловагиироҳнамо баррасӣ мешавад.


Фазои зери галбер қисмати ҳамвориест, ки бо рифҳо маҳдуд аст. Давраи якуми ҳаракати авлонҷдиҳиро ҳангоми бо суръат ва ба ҳам омехтани тозакунии шакли фанар ба тарафи рост ҳаракат кардан ба назар диде мебароем. Ҳангоми аз нисфи амплитудаи ҳаракат  $r$  гузаштан онҳо суръати максималии  $V = \omega r$ -ро ба даст меоранд, тавре ки дар расми 2 нишон дода шудааст.

## Расми 2 - Давраи якуми ҳаракати галбер

Дар давраи дуюми ҳаракат, суръати ҳаракати авлонҷдиҳӣ кам шудан мегирад ва тозакунанда дар шакли фанар бо суръати мутлак  $V$  ҳаракат карданро идома медиҳад.

Суръати ибтидоии нисбии элементҳои тозакунӣ дар ин лаҳза ба сифр баробар аст. Ҳаракати нисбии тозакунандаро дар шакли фанар дар баробари ҳамвории моили рифдор ба поян фазои зерини баландии  $b$  баррасӣ менамояд. Системаи муодилаҳоро барои ҳаракати нисбии тозакунандаро дар ҳамвории моили тартиб медиҳем (ниг. ба расми 3):

$$\left\{ \begin{array}{l} mz'' \sum F_{iz} \\ J_{ce} \sum mc(F_i) \end{array} \right.$$



Бо назардошли он ки  $-ma = m\omega^2x = m\omega^2r \sin\omega t \cos\alpha$ , мо ба даст меорем

$$mz'' = mg \sin \alpha + m\omega^2r \sin\omega t \cos \alpha - N_2, \quad (4)$$

$$J_c \varepsilon = N_2 R - N_1 \mu. \quad (5)$$

Мувофиқи қонуни муқовимат ҳангоми гелиш, реаксияи нормалии  $N$  аз маркази тамос бо масофаи муайян  $\mu$  тағиیر ёфта, ба ду ташкилкунанда чудо карда мешавад:  $N_1$  ба ҳамвории гелиш амудӣ ва қувваи бандшавӣ  $N_2$ .

### Расми 3 - Ба ҳаракати элементи тозакунанда аз рӯйи ҳамвории моил

Бо назардошли он, ки ҳаракат ба самти майл амудӣ нест

$$N_1 = mg \cos \alpha - m\omega^2r \sin\omega t \sin \alpha.$$

Аз сабаби он, ки ҳаракат дар ҳамвории моил зери таъсири вазнинӣ ҳаракат мекунад, қувваи соиш ба  $N_2$  ва қувваи инерпсияи сайёр бо формулаҳои зерин муайян карда мешаванд:

$$mz^{**} = mgsin\alpha + m \omega^2r \sin\omega t \cos \alpha - N_2,$$

ё

$$N_2 = kN_1(mg \cos \alpha - m \omega^2r \sin\omega t \sin \alpha).$$

### АДАБИЁТ

1. Выбор параметров шариковой очистки решет/А.П. Тарасенко, В.И. Оробинский, А.А. Сундеев, В.В. Шередекин, И.С. Масленников//Тракторы и с.-х. машины. - 2006. - № 3. - С. 34-35.
2. Двухаспирационные зерноочистительные машины/А.П. Тарасенко, В.И. Оробинский, А.А. Сундеев, В.В. Шередекин, А.М. Гиевский, А.А. Мухортов, А.С. Бузулукин, И.С. Масленников //Техника и оборудование для села. - 2006. - № 8. С. 20-22.
3. Оробинский, В.И. Влияние режимов работы решетного стана зерноочистительной машины на эффективность сепарации/В.И. Оробинский, А.А. Сундеев, А.С. Корнев//Вестник Воронежского государственного аграрного университета. - 2013. - № 3(38). - С. 72-74.
4. Оробинский, В.И. Результаты испытаний зерноочистительных машин семейства ОЗФ/В.И. Оробинский//Вестн. Воронеж. гос. аграр. ун-та. - 2006. - № 12. - С. 152-160.
5. Пат. № 139851 Российская Федерация, МПК B 07 B 1/12; B 02 B 1/02. Решето для решетного стана зерноочистительной машины/Сундеев А.А., Оробинский В.И., Корнев А.С.; заявитель и патентообладатель Воронежский государственный аграрный университет. № 2013146889/13; заявл. 21.10.2013; опубл. 27.04.14, Бюл. № 12. - 6 с.
6. Пат. № 141156 Российская Федерация, МПК B 07 B 1/54. Очиститель плоских решет/Сундеев А.А., Оробинский В.И., Корнев А.С.; заявитель и патентообладатель Воронежский государственный аграрный университет. № 2013153596/03; заявл. 03.12.2013; опубл. 27.05.14, Бюл. № 15. - 6 с
7. Совершенствование конструкции шариковой очистки решет/В.И. Оробинский, А.Ю. Черемисинов, А.А. Сундеев, А.С. Корнев//Вестник Воронежского государственного аграрного университета. № 2(33). - 2012. - С.126-128.
8. Тарасенко, А.П. Зерноочистительные машины семейства ОЗФ/А.П. Тарасенко, В.И. Оробинский // Достижения науки и техники АПК. - 2006. - № 8. - С. 15-16.
9. Желтов, В.С. Механизация послеуборочной обработки зерна: справочник / В.С. Желтов, Г.Н. Павлихин, В.М. Соловьев. - М.: Колос, 1973. - 265 с.
10. Завгородний, А.И. О влиянии рабочих органов очистителей на пропускную способность решёт//Технология производства и конструирование с.-х. машин / А.И. Завгородний, С.М. Дюндик, В.А. Романов. - Харьков, 1997. - С. 70 - 78.

### АННОТАЦИЯ

## **ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ РЕШЕТНОГО СТАНА**

В статье приведена система очистки решет, так как их забиваемость негативно оказывается на эффективности сепарации и производительности машины, в целом. На основе опытных данных, использование очистителя в виде пружины, по сравнению с шариками, позволит увеличить эффективность сепарации режимов работы решетного стана. Оптимизация работы предлагаемого очистителя необходима для определения амплитуды и частоты колебаний решетного стана. С решением этих систем получим уравнение плоского относительного движения предлагаемого очистителя.

**Ключевые слова:** шарики, очистка, колебание, амплитуда, скорость, радиус, эффективность, решетный стан.

### **ANNOTATION**

### **JUSTIFICATION OF CONSTRUCTIVE AND MODE PARAMETERS OF CLEANING DEVICES**

The article describes the sieves cleaning system, since their clogging negatively affects the separation efficiency and the productivity of the machine as a whole. On the basis of experimental data, the use of a cleaner in the form of a spring compared to balls will increase the separation efficiency from the operating modes of the sieve mill. Optimization of the proposed cleaner is necessary to determine the amplitude and frequency of vibrations of the sieve mill. With the solution of these systems, we obtain the equation of the plane relative motion of the proposed purifier.

**Key words:** balloons, cleaning, vibration, amplitude, speed, radius, efficiency, reshety camp.

#### **Сведения об авторах:**

**Исоев Умар Пирназарович**-кандидат технических наук, доцент кафедры теоретическая механика и инженерная графика Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемур. 734003, Таджикистан, г.-Душанбе пр.Рудаки 146. E-mail: [isoev-1965@mail.ru](mailto:isoev-1965@mail.ru) Телефон: (+992) 907212263.

**Худжамкулов Худойназар Кавракович**- старший преподаватель кафедры агротехнология, механизация и технология сельского хозяйства Дангаринского Государственного университета. 7353220, Таджикистан, Дангара, ул. Маркази 25. Тел.: (+992)900074798. E-mail: [hudjamkulov@mail.ru](mailto:hudjamkulov@mail.ru).

**Адамхонов Махмадхон**- старший преподаватель кафедры дизайн, текстиль и индустрия моды Дангаринского Государственного Университета. (7353220, Таджикистан, Дангара, ул. Маркази 25. Тел.: (+992) 907833360